

**12 00 03 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;  
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО**

**12 00 03 CIVIL LAW; ENTREPRENEURSHIP LAW, FAMILY LAW,  
INTERNATIONAL PRIVATE LAW**

**УДК 347.7  
ББК 67.402.4**

**ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ  
МУНОСИБАТҲОИ АСЬОРӢ ДАР СОҲАИ  
ФАҶОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ  
ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ**

**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**PECULIARITIES OF LEGAL  
REGULATION CONCERNED WITH  
CURRENCY RELATIONS IN THE SPHERE OF  
OUTWARD ECONOMIC ACTIVITIES**

**Насрутдинзода Қиёмулдин Шовалий,**  
унвончӯи кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ  
ва байнамилалии ДДҲБСТ  
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**Насрутдинзода Киёмуддин Шовали,**  
соискатель кафедры предпринима-  
тельского и международного права  
ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд)

*Nasrutdinzoda Kiyomuddin Shovali,  
claimant for candidate degree of the  
department of entrepreneurial and  
international law under the TSULBP  
(Tajikistan, Khujand)*

**Калидвоҷаҳо:** Конститутсия, қонун, фаъолияти соҳибкорӣ, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, асъор, дастуралӣ, бонк, сармоягузорӣ, ҷавобгарӣ

Мақола ба хусусиятҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ чун яке аз соҳаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ ва байнамилалӣ баҳшида шудааст. Дар он асосҳои конститутсионии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар замони муосир якҷоя бо таҳлили қонунгузории соҳаи таҳқиқашавандӣ баррасӣ карда шудааст. Хусусиятҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи амали гардонидани фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ дар Тоҷикистони муосир дар доираи қонунгузории амалқунандӣ тадқиқ шудааст. Ҳамчунин вижагиҳои танзими ҳуқуқӣ мутобиқан ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, амалигардонии амалиёти бонкӣ бо истифодাঈ асъори миллиӣ, хусусиятҳои ҳарид, истифода, гардиши асъори хориҷӣ дар соҳаи мазкур мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Оид ба тақмили қонунгузории амалқунандӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ хулосаю пешниҳодҳо манзур шудаанд.

**Ключевые слова:** Конституция, закон, предпринимательская деятельность, внешнеэко-  
номическая деятельность, валюта, инструкция, банк, инвестиция, ответственность  
Рассмотрены особенности правового регулирования валютных правовых отношений

**Насрутдинзода Қ.Ш.** Хусусияти танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ

---

в сфере предпринимательской внешнеэкономической деятельности как одной из сфер предпринимательского и международного права. Конституционные основы внешнеэкономической деятельности в современных условиях рассмотрены совместно с правовым анализом законодательства в сфере развития предпринимательской внешнеэкономической деятельности. Особенности правового регулирования в сфере осуществления предпринимательской внешнеэкономической деятельности в современном Таджикистане исследованы в рамках действующего законодательства. Также проанализированы особенности правового регулирования в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Таджикистана, осуществления банковских операций с использованием национальной валюты, особенности приобретения, использования, обращения иностранной валюты в данной сфере. Сделаны выводы и предложения по поводу совершенствования действующего законодательства в сфере предпринимательской внешнеэкономической деятельности.

**Key words:** Constitution , law, entrepreneurial activity, outward economic activities, currency, instruction, bank, investments, responsibility

The author dwells on the peculiarities of legal regulation concerned with the law of currency relations in the sphere of entrepreneurial and international law. Constitutional foundations of outward economic activities under contemporary conditions are canvassed jointly with law analysis of the legislation in the field of entrepreneurial outward economic activities. The peculiarities in the sphere of implementation of the activities in question in today's Tajikistan are explored in the frames of the functioning legislation. The author has analyzed also the peculiarities of legal regulation in pursuance with normative-legal instruments of the National Bank of Tajikistan, effectuation of banking operations with utilization of national currency, specificities of its acquisition, usage and circulation in the given sphere. Conclusions and suggestions have been made in reference to improvement of the functioning legislation in the sphere of entrepreneurial outward economic activities.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ кулли муносибатҳои ҳуқуқии хочагидорӣ, фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ ба воситаи асъор, аз ҷумла асъори хориҷӣ ба амал бароварда мешавад. Дар Ҷумхурии Тоҷикистон аз солҳои аввали ба даст овардани соҳибистиқлолӣ танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ бо асъор дар соҳаҳои муҳталифи хочагии ҳалқ, аз ҷумла дар фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ хусусиятҳои худро дошт.

Рушди муносибатҳои ҳуқуқӣ бо асъор, аз ҷумла асъори хориҷӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар ҳама кишварҳои рӯ ба иқтисоди бозорӣ нигаронида, аз он ҷумла дар Ҷумхурии Тоҷикистон низ танзими самараноки давлатиро талаб менамояд. Самаранокии самти танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ вобаста аз низомҳои муайянӣ давлатӣ ба роҳ монда мешавад. Вобаста ба ин, самти низоми асъорӣ, аз ҷумла асъори хориҷӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол мувофиқи қонунгузории маҳсус пеш бурда мешавад.

Дар низоми асъорӣ муносибатҳо оид ба асъор ва назорати асъор дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии гуногун ба танзим дароварда мешаванд ва асоси онро пеш аз ҳама Конституцияи Ҷумхурии

Тоҷикистон ташкил менамояд. Дар моддаи 12-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [1] ба озодии фаъолияти иқтисодӣ, соҳибкорӣ, шаклҳои гуногуни моликият ва ҳифзи ҳуқуқии шаклҳои моликият кафолат дода шуда ҳам, асьор ҳамчун ҷузъи муносибатҳои иқтисодии кишвар дар моликият баромад мекунад.

Бештар аз он, бо такя ба асосҳои конститутсионӣ, Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибхтиё҃рӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ муйян мекунад (моддаи 11-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои асьорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ, масъалаҳои рушди ва такомули қонунгузории ин соҳа дар маркази дикқати олимони ҳуқуқшиноси ватаний ва хориҷӣ қарор дорад. Албатта, масъалаҳои муҳталифи соҳаи танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ бо истифодай асьор дар замони мусосир баҳсталаб боқӣ мемонад.

Дар бобати рушди муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ, аз ҷумла соҳибкории иқтисодии хориҷӣ дар Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷӣ аз санаи 14.10.2018 ҷунин ироа намудаанд: «Соҳибкорон танҳо бо шарти ба роҳ мондани истеҳсолоти ба стандарти байналмилалӣ ҷавобғӯ, ташкили сардҳонаҳо ва омӯзиши талаботи истеъмолкунандагони бозорҳои доҳилӣ ва хориҷӣ метавонанд арзиши иловагии баландро ба даст оранд.

...Маблағҳои пешбинишуда бояд асосан ба фаъолияти истеҳсолкунандагони маҳсулоти ватанини ӣавазкунандай воридот ва ба содирот нигаронидашуда, инчунин, ба вусъат баҳшидани фаъолияти субъектҳое, ки маҳсулоти ватаниро дар доҳил ва хориҷи кишвар муаррифӣ мекунанд, истифода бурда шаванд» [2].

Гузашта аз ин, дар асоси меъёрҳои конститутсионӣ (моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муйян мекунад, ҳамчунин сиёсати рушди муносибатҳои иқтисодии доҳилӣ ва байналмилалиро муқаррар менамояд. Илова бар он, дар такомули қонунгузории соҳа ҷиҳати танзими ҳуқуқии муносибатҳои асьорӣ, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ низ дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷассуми худро ёфтаанд.

Асосҳои ҳуқуқии танзими муносибатҳои асьорӣ дар фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ тибқи қонунгузорӣ дар соҳаи танзими асьор ва назорати асьорӣ ба амал бароварда мешавад. Қонунгузорӣ танзими фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо асьор, аз ҷумла бо асьори хориҷӣ муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи муомилоти асьор ва назорати асьорӣ, мақсад ва вазифаҳо, принсипҳо, амалиёти асьориро бо назардошти ташаккул ва рушди бозори байналмилалии низоми асьорӣ муқаррар намудааст. Ҳамчунин қонунгузории ин соҳа фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, амалиёти асьориро байнӣ резидентҳо ва гайрирезидентҳо муайян карда, ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои онҳоро оид ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории сарватҳои асьорӣ аниқ намудааст. Ба ин гурӯҳ Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон №846 аз 3.07.2012 «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ»[5], №964 аз 13.06.2013 «Дар бораи танзими асьор ва назорати асьор» [6], №1299 аз 15.03.2016 «Дар бораи сармоягузорӣ»[7] ва гайра доҳил мешаванд.

Пайваста ба ин, дар тафсирӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асьор ва назорати асьор» меъёрҳои соҳаи мазкур хеле васеъ ва аниқ қайд карда

## **Насрутдинзода Қ.Ш. Хусусияти танзими ҳуқуқи муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ**

шудааст[14, с.18-20]. Дар бобати мукаррароти соҳаи мазкур қайд намудан лозим аст, ки танзими асъор бо худ маҷмӯи чораҳои ҳуқуқэчодкунӣ ва ташкилии мақомоти давлатро, ки асосҳои меъёрию ҳуқуқиро оид ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории сарватҳои асъор мукаррар менамоянд, ифода мекунад. Маҷмӯи чораҳои меъёрий, маъмурӣ ва ташкилие, ки аз ҷониби мақомоти давлат ва ё мақомоти дигари бо қонун ваколатдоршуда бо мақсади таъмини риояи тартиби иҷрои амалиёти асъорӣ ва санчиши онҳо анҷом дода мешаванд, назорати асъор ба ҳисоб меравад.

Дар ин бора И. В. Гетман-Павлова ҷунин қайд менамояд, ки муносибатҳои асъорӣ байни субъектони гуногуни ҳуқуқ оид ба истифодаи сарватҳои асъорӣ дар ҷараёни танзими асъорӣ, назорати асъорӣ ва муомилоти асъорӣ пайдо мегарданд. Ҳуқуқи асъорӣ бо худ маҷмӯи меъёрҳоро оид ба танзими муносибатҳои ҳуқуқии асъор ифода мекунад [15, с.89].

Дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ нисбати ба амал баровардани амалиёти асъорӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ аз ҷониби давлат ба танзим дароварда мешаванд ва дар ин танзим мақомоти давлат, сохторҳои ваколатдори соҳаи мазкур мавқеи муҳимро ишғол менамоянд.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда шудааст, ки ҳадафи назорати асъор таъмини риоя гардиҳани қонунгузориҳои асъор, гумruk ва андоз дар мавриди муомилоти асъорӣ аз тарафи резидентҳо ва гайрирезидентҳо мебошад[16, с.341].

Хусусияти ҳуқуқии амалиёти асъорӣ дар фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ дар ҳайати субъектон мавҷудияти гайрирезидентон, ё ин ки дар ҳайати объективӣ вучуд доштани сарватҳои асъорӣ зоҳир мегардад. Амалиёти мазкурро шартан ҷунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: амалиёт байни ду резидент, ду гайрирезидент, резидент ва гайрирезидент дар бобати ба даст овардан ва ихтиёрдорӣ намудани объекти муносибатҳои ҳуқуқии асъорӣ ва ё истифодаи онҳо ба сифати воситаи пардоxt.

Амалиёти асъорӣ ин ҳаракатҳои муайяне мебошанд, ки аз ҷониби резидентон ва ё гайрирезидентон ҷиҳати ба даст овардан (ҳаридан), истифода ва бегона кардани сарватҳои асъорӣ, асъор, аз ҷумла коғазҳои қиматнок, интиқоли онҳо аз сарҳадоти гумrukӣ, ки тибқи қонунгузорӣ аз ҷониби мақомоти даҳлдори давлатӣ ба танзим дароварда шудааст, ба амал бароварда мешаванд.

Дар асоси омӯзиш ва таҳлили қонунгузории ҷорӣ дар соҳаи танзими фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки амалиёти асъориро ба тариқи зерин метавон тасниф кард:

1) аз рӯи ҳайати субъективӣ: байни резидентон; байни гайрирезидентон; байни резидентон ва гайрирезидентон;

2) аз рӯи ҳайати объективӣ: амалиёт бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон; амалиёт бо асъори хориҷӣ; амалиёт бо коғазҳои қиматноки дохилӣ (миллӣ); амалиёт бо коғазҳои қиматноки хориҷӣ.

3) аз рӯи марзи амалигардонӣ: дохилӣ, яъне амалиёти дар марзи Тоҷикистон гузаронида шуда; беруна, яъне амалиёти бо интиқол аз сарҳадоти гумrukии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидашуда;

4) аз рӯи низоми танзими ҳуқуқӣ: иҷозатшуда; манъшуда.

Тибки моддаи 14-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №722 аз 28 июни соли 2011 «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон»[3] Бонки миллии Тоҷикистон масъули таҳия ва татбиқи сиёсати пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” барои ичрои вазифаҳои Бонки миллии Тоҷикистон дар соҳаи сиёсати пулию қарзӣ як қатор воситаю усулҳои муайянро муқаррар намудааст, ки дар танзими асьор ва амалиёти асьорӣ истифода бурда мешавад (моддаи 15-и Қонун).

Анҷом додани амалиёти марбут бо асьор дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ аз тарафи муассисаҳои қарзӣ дар дигар қонунгузории ҷорӣ низ пешбинӣ гардидааст. Масалан, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №816 аз 16 апрели соли 2012 «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд» [8] пешбинӣ гардидааст, ки амалиёти ҳисоббаробаркунӣ ва мубодилавиро бо асьор ташкилоти амонатии қарзии хурд метавонад анҷом дихад (моддаи 21-и Қонун).

Ғайр аз ин, дар соҳаи танзими ҳуқуқии муносибатҳо бо асьор дар фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ нақши санадҳои қонунгузории бонкӣ мухим мебошад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки марказии ҳар қадом давлат доираи амалиётҳоеро танзим менамоянд, ки он муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба муомилоти пул, молия, воситаҳои дигар дарбар мегирад ва инчунин бо муомилоти байнамилалии тиҷоратӣ алоқамандӣ дорад [17, с.45].

Бояд қайд намуд, ки амалиёти асьорӣ дар марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси талаботи дастуралӣҳои Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд. Дар соҳаи мубодилаи асьории соҳаи фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, умуман амалиёти асьорӣ дастуралӣҳои гуногун таҳия карда шудаанд. Масалан, дастуралми №223 аз 2 июни соли 2017 «Оид ба тартиби огоҳ намудан дар бораи анҷоми амалиёти асьории марбут ба ҳаракати сармоя»[10], ки тартиб ва расмиёти аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ - резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бонкҳои ваколатдор огоҳ намудани Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи анҷоми амалиёти асьории марбут ба ҳаракати сармояро муқаррар менамояд.

Ҳусусияти ҳуқуқии танзим дар асоси Дастуралми №223 дар он зоҳир мегардад, ки резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд оид ба амалиёти асьории марбут ба ҳаракати сармоя тамоми ҳуҷҷатҳои асосноккунанда, ҳисбот, маълумот ва иттилооти заруриро то оғози пардоҳт ва ҳисоббаробаркуниҳои ба амалиёти мазкур вобастаро ба бонки ваколатдори хизматрасон пешниҳод намоянд.

Яке аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, ки амалиёти асьориро танзим мекунад, дастуралми Бонки миллии Тоҷикистон №220 аз 14 декабря соли 2016 «Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил» [11] мебошад. Мақсади асосии он таъмини истифодаи самараноки воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ ва танзими пардоҳтпазирии низоми бонкӣ мебошад. Тибки он, Бонки миллии Тоҷикистон амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвилро бо роҳи пешниҳоди воситаҳои қарзии зерин амалӣ менамояд: а) бо воситаи қарзи рӯзона (интрадей); б) қарзи шабонарӯзӣ (овернайт), в) қарз тарики музоядаи қарзӣ.

Дар табииати ҳуқуқии ин намуди амалиёти асьорӣ ворид шудани шабакаҳои Интернет баръало маълум гардидааст. Зоро тавре бармеояд, амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил ба воситаи низоми автоматии савдо (НАС) дар вақти воқеӣ (тарики он-лайн) гузаронида мешавад (банди 3-и Дастуралмал).

## **Насрутдинзода Қ.Ш. Хусусияти танзими ҳуқуқи муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ**

Ҳамин гуна санади меъёрии ҳуқуқие, ки амалиёти асъорӣ дар асоси он ба амал бароварда мешавад, дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №211 аз 29 сентябри соли 2015 «Дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ» [9] мебошад.

Дастурамали №211 мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №524 аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» [4] таҳия шуда, тартиб ва қоидаҳои ташкил кардан, анҷом додан, ба расмият даровардан, ба ҳисоб гирифтан, ҳисобдорӣ ва ҳисботдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷиро дар ташкилотҳои қарзӣ муқаррар мекунад.

Дар асоси талаботи Дастурамали мазкур ба амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷии нақдӣ ва гайринақдӣ амалиёти зерин мансубанд: а) ҳарид ва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллӣ (мубодила); б) ивази як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар.

Тавре таҷрибаи имрӯза нишон медиҳад, ҳусусияти ҳуқуқии амалиёти асъори хориҷӣ дар шакли нақд ба муаммо табдил ёфтааст. Аз ин рӯ, сиёсати давлатӣ дар ин самт бояд ба фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, сармоягузорӣ ва бартараф намудани маҳдудиятҳои қонунгузорӣ барои афзоши сармоягузориҳо дар истеҳсолот, тақвияти тамоюли иҷтимоии онҳо, муковимат ба таҳдидҳои маъмуригардонии бүрорияти фаъолияти ҳочагидорӣ дар кишвар нигаронида шуда бошад [19, с.229]. Бинобар ин, ҳарчанд дар дастурамали №211 талаботи муайян ба бонкҳои ваколатдор пешбинӣ шуда бошанд ҳам, дар шароити бухронҳои иқтисодӣ, молиявӣ дар амал татбиқнамои ин талабот беҳбудиро металабад.

Дастурамали дигари Бонки миллии Тоҷикистон №192 аз 31 майи соли 2012 «Дар бораи тартиб ва қоидаҳои анҷом додани амалиёти асъорӣ–фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ бо асъори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»[13] тартиби аз ҷониби шахсони воқеъ ва ҳуқуқӣ (ба истиснои ташкилотҳои қарзӣ) резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯхтани мол, иҷрои кор ва хизматрасониро бо асъори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Доираи танзими ҳуқуқӣ дар асоси ин дастурамал дар марзи Тоҷикистон бо асъори хориҷӣ фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ фарогири амалиёти зерин аст: фурӯши мол ба мусоифон дар мағозаҳои савдои бебоҷи фурудгоҳҳо ва истгоҳҳои байналмилалӣ; хизматрасонӣ ба мусоифон дар воситаҳои нақлиёти байналмилалӣ; хизматрасонии миёнаравӣ дар ҳариду фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ ҳангоми воридоту содироти онҳо; хизматрасонии барои қашонидани бор дар нақлиёти боркашонии байналмилалӣ зарурбуда, аз ҷумла, хизматрасонии экспедиторӣ, сугуртакунонӣ ва дигарҳо; хизматрасоние, ки ба анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ дар ташкилоти қарзӣ вобастагӣ дорад ва гайра.

Дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ бо асъори хориҷӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ нуқтаҳои ивази асъор нақш ва мавқеи мухим мебозанд. Фаъолияти нуқтаҳои ивази асъор дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон танзим карда шуда, дар асоси иҷозатномаҳои маҳсуси бонкӣ ба амал бароварда мешавад.

Дар ин ҷода, Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №138 аз 24 июняи соли 2011 «Дар бораи тартиби кушодан, бақайдгирӣ ва танзими фаъолияти нуқтаҳои мубодилаи асъор»[12] бақайдгирӣ ва ташкили кори нуқтаҳои мубодилаи асъор,

---

тартиби гузаронидани амалиёти мубодилаи асъор бо асъори нақди хориҷӣ, тартиби ҳисобдорӣ ва ҳисботдихӣ оид ба иҷрои ҳамин амалиёт аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ва шахсони воқеиро муқаррар мекунад.

Тавре дар меъёрҳои Дастуралми №211 оид ба тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ пешбинӣ гардидааст, бонки ваколатдор амалиёти мубодилавӣ дар бозори дохилиро тавассути воҳидҳои соҳтории саридора, филиал, маркази хизматрасонии бонкӣ, нуқтаи интиқоли пул ва таҷӯзоти техникии худкори хизматрасониҳои ҳазинавидоштаи худ ва дар бозори беруна тавассути воҳидҳои соҳтории саридора ва ё филиалаш, ки ба анҷом додани амалиёт бо асъори хориҷӣ ва ҳисобаробаркуниҳои байналмилалӣ вобастаанд, мегузаронад (банди 6).

Меъёрҳои Дастуралми 223 оид ба тартиби огоҳ намудан дар бораи анҷоми амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя асоснок намудааст, ки резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз ҷумла бонкҳои ваколатдор) оид ба анҷом додани амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя ҳар семоҳа (то санаи 20-уми моҳи якуми баъди семоҳаи ҳисботӣ оянда) тибқи талаботи Дастуралми №205 «Дар бораи пур намудани шакли ҳисботи омории №1-АМ «Амалиётҳои молиявии берунаи субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ»» (бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон №69 аз 22.04.2014с. тасдик шудааст) ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳисбот пешниҳод менамоянд (банди 11).

Санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ҳангоми татбиқ дорои ҳусусияти ба худ хос мебошанд. Онҳо дар таҷрибаи фаъолияти бонкӣ, фаъолияти резидентон ва гайрирезидентон нисбати амалиёти асъорӣ васеъ истифода шуда, зарурияти мунтазам воридкунии тағйироту иловажоро баҳри такомул пеш меоранд.

Аз омӯзиш ва таҳлили баъзе меъёрҳои дастуралмалҳои Бонки марказӣ маълум мегардад, ки онҳо тартиби истифода ва муомилоти асъори хориҷӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби аз ҷониби шахсони воқеӣ бе кушодани ҳисбҳои асъорӣ дар бонкҳо анҷом додани амалиёти интиқоли маблағҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани маблағҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи онҳо интиқолдодашуда ва қоидаҳои барасмиятдарорӣ, баҳисобгирӣ ва ҳисботдии бонкҳоро барои ин амалиёт муқаррар менамоянд. Аз ҷумла, тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани асъори нақди миллӣ ва хориҷӣ, коғазҳои қиматноки бо асъори миллӣ ва хориҷӣ, ки ба фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ алоқаманданд, муқаррар карда шудааст.

Бо мақсади рушди муносибатҳои ҳуқуқӣ бо асъори хориҷӣ дар фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ самтҳои асосии танзим бояд дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва санадҳои локалӣ ифодаи худро ёфта бошад. Чунончӣ, танзими ҳуқуқии муносибатҳо бо асъор вобаста ба соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт, яъне саноат, савдо, нақлиёт, хидматрасонии тиҷоратӣ ва гайра бояд ҳадафи асосӣ ва мақсадҳои худро ифода намуда бошад.

Ба фикри мо, дар ин ҷода, дар меъёрҳои дастуралми №211 аз соли 2015 нисбат ба резидентон ва гайрирезидентон муқаррар карда шавад, ки онҳо дар бораи воридот ва содироти асъори хориҷӣ, ки бо соҳаи фаъолияти иқтисоди хориҷӣ алоқаманданд, натиҷаҳои ба дастовардаро ба таври расмӣ ҳам ба мақомоти давлатии танзим ва ҳам ба иттилооти дастраси омма пешниҳод намоянд.

## **Насрутдинзода Қ.Ш. Хусусияти танзими ҳуқуқи муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ**

Яке аз самтҳои муҳими рушди муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ ин сармоягузорӣ мебошад. Дар навбати худ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №1299 аз соли 2016 «Дар бораи сармоягузорӣ» муносибатҳои вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти сармоягузориро ба танзим дароварда, асосҳои ҳуқуқию иқтисодии ҳавасмандгардонӣ, аз ҷумла фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва дастгирии давлатии сармоягузориро бо роҳи пешниҳоди низоми ҳуқуқии баробар ва кафолати ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон муайян намудааст. Тибқи моддаи 11-уми қонуни номбурда сармоягузорон дар доираи фаъолияти сармоягузорӣ ҳуқуқи мубодилаи озоди пули миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба асъори дигари озодона мубодилашаванд, инчунин ҳариди асъори хориҷӣ ва дигар амалиёти асъориро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» доранд.

Баробари ҳамин, тавре дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда мешавад, агар соҳибкорон дар ҷараёни пешбуруди фаъолияти худ бо фаъолияти иқтисоди хориҷӣ машғул бошанд, ҳатман бояд талаботи пешбиникардаи қонунгузории ҷориро нисбати маҳсулот, кору хидматрасонӣ, иттилоот, дигар ҳуқуқҳои истиснӣ риоя намуда, дар амал татбиқ намоянд [18, с. 138].

Ҳамин тарик, таҳлили меъёрҳои қонунгузории амалкунанда шаҳодат медиҳад, ки ҷараёни ба амал бароварда шудани фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ, бо танзими давлатӣ алоқамандӣ зич дорад. Аз ҷумла, дигар соҳаҳо низ бо воситаи танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ, ба монанди баҳисобгирии муҳосибӣ, нархгузорӣ, қарздиҳӣ, таъмини сифати маҳсулот, кор ва хидматҳо, фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ва гайра алоқамандӣ доранд.

Танзими ҳуқуқи фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ тибқи меъёрҳои ҳуқуқи хусусӣ (гражданӣ, байналмилалии хусусӣ) ва оммавӣ (маъмурӣ, асъорӣ, гумrukӣ, андоз) ба амал бароварда шуда, дар ҳолатҳои муайян, инчунин, бо ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ татбиқ мегарданд. Тамоми муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисоди хориҷӣ бидуни истифодаи асъор, асъори хориҷӣ гайриимкон мебошад. Рушди муносибатҳои ҳуқуқии иқтисодӣ дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла дар соҳаи соҳибкории иқтисоди хориҷӣ тақозо менамояд, ки дар қонунгузории ҷорӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқии локалии мақомоти давлатӣ мунтазам меъёрҳои самара-бахш, пешқадам илова карда шаванд.

### **Пайнавишт:**

1. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (6 ноябри соли 1994 дар раъйтурсии умуниҳалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 шуни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйтурсии умуниҳалқӣ ба он тагииру иловажо ворид карда шудаанд). – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 135 с.
2. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарем Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо соҳибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, 14.10.2018 //www.president.tj (санаи муроҷиат 20.20.2018)
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2011, №6, мод. 435; Қонунҳои ҔТ аз 26.07.2014 с., № 1112, № 1113.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод.331; с. 2010, №7, мод. 555; с.2011, №12, мод. 846; с.2013, №11, мод. 786; Қонуни ҔТ аз 27.11.2014 с., № 1154.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» // Ахбори Маҷлиси

- 
- Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012с., №7, мод. 696; Қонуни ҶГаз 8.08.2015, №1215.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: соли 2013 №6 (1451), мод. 402.
  7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сои 2016., №3, мод. 152.
  8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблаггузории хурд» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012, №4, мод. 266.
  9. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №211 аз 29 сентябрி соли 2015с. «Дар бораи тартиби анҷомдихӣ амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ» // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (санаи муроҷиат 23.11.2018)
  10. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №223 аз 2 шуни 2017с. «Оид ба тартиби оғоҳ намудан дар бораи анҷоми амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя» // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (санаи муроҷиат 23.11.2018)
  11. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №220 аз 14 декабря 2016с. «Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил» // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (санаи муроҷиат 23.11.2018)
  12. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №138 аз 24 шуни соли 2011 «Дар бораи тартиби кушидан, бақайдигарӣ ва танзими фаъолияти нуқтаҳои мубодилаи асъор» // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (санаи муроҷиат 23.11.2018)
  13. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №192 аз 31 майи 2012 «Дар бораи тартиб ва қоидаҳои анҷом додани амалиёти асъорӣ-фурӯши мол, иҷрои кор ва хидматрасонӣ бо асъори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (санаи муроҷиат 23.11.2018)
  14. Тафсир Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор». / Зери наз. д.и.ҳ., проф. Раҳимзода М. З. – Душанбе, 2015. - 228 с.
  15. Гетьман-Павлова И. В. Юридические конструкции «международное валютное право» и «международное фондовое право» // Международное публичное и частное право. – М., 2007. - № 6. – С. 89.
  16. Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. -Душанбе: Шучоиён, 2010. - 462 с.
  17. Курбатов А. Я. Правосубъектность кредитных организаций: Теоретические основы формирования, содержание и проблемы реализации: монография. – М.: Юриспруденция, 2010. – 280 с.
  18. Самадов Б. О. Ҷавобгарӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ: танзими давлатию ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии онҳо. Монография. /Зери таҳр. д.и.ҳ., проф. Ш. М. Исмоилов. – Ҳуҷанд: МТҲ-Даврон, 2014. - 220 с.
  19. Самадов Б. О. Ҷабҳаҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти сармоягузорӣ ва аҳамияти он дар рушди соҳибкорӣ // «Государственные инвестиции, налогообложение и их влияние на экономический рост». Материалы международной научно-практической конференции (6-7 мая 2014г., Душанбе), 2014. - С. 227-234.
  20. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳр. проф. М. А. Маҳмудов. –Душанбе: ЭР-граф, 2012. - 612 с.

**Reference Literature:**

1. Tajikistan Republic Constitution (adopted on November 6, 1994 by virtue of common national referendum) with alterations and addenda introduced according to the result of additional referendums held on September 26, 1999; June 22, 2003 and May 22, 2016. – Dushanbe: Ganch, 2016. – 135 pp.
2. The Speech made by the founder of peace and unity, leader of the nation; Tajikistan Republic President, highly esteemed Emomali Rakhmon at the meeting of home and foreign investors on 14. 10. 2018. // [www.president.tj](http://www.president.tj) (the date of addressing: 20. 12. 2018

**Насрӯтдинзода К.Ш.** Хусусияти таңзими ҳуқуқи муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ

- 
3. Tajikistan Republic Law “On Tajikistan National Bank” // *Tidings of Majlisi Oli (Supreme Council) of Tajikistan Republic.* – 2011, N6, article 435; *Tajikistan Republic Laws from 26.07.2014, NN 1112, 1113*
  4. Tajikistan Republic Law “On Banking Activities” // *Tidings of Majlisi Oli of Tajikistan Republic.* – 2009, N5, article 331; 2010, N7, article 555; 2011, N12, article 846; 2013, N11, article 786; *Tajikistan Republic Law from 27.11.2014, N1154*
  5. Tajikistan Republic Law “On Outward Trading Activity // *Tidings of Majlisi Oli of Tajikistan Republic:* 2012, N7, article 696; *Tajikistan Republic Law 8.08.2015, N1215*
  6. Tajikistan Republic Law “On Currency Regulation and Currency Control” *Tidings of Majlisi Oli of Tajikistan Republic:* 2013, N6 (1451), article 402
  7. Tajikistan Republic Law “On Investments” // *Tidings of Majlisi Oli of Tajikistan Republic:* 2016, N3, article 152
  8. Tajikistan Republic Law “On Small Investitive Organizations” // *Tidings of Majlisi Oli of Tajikistan:* 2012, N4, article 266
  9. Instruction of Tajikistan National Bank N211 from September 29, 2015. “On the Order of Effectuation of Exchange Operations with Foreign Currency” // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (the date of addressing: 23.11.2018)
  10. Instruction of Tajikistan National Bank N223, from June 2, 2017 “On the Order of Warning about an End of Currency Operation Beset with Movement of Capital” // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (the date of addressing: 23.11.2018)
  11. Instruction of Tajikistan National Bank N220 from December 14, 2016 “On Short-Term Operations Beset with Refinancing”// [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj). (the date of addressing: 23.11.2018)
  12. Instruction of Tajikistan National Bank N138 from June 24, 2011 “On the Order of Opening, Registration and Regulation of the Activity of Currency Exchange Units” // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (the date of addressing: 23.11.2018)
  13. Instruction of Tajikistan National bank N192 from May 31, 2012 “On the Order and Rules of Effectuation of Currency Operations – Realization of Goods, Performance of Jobs and Service Actions in Tajikistan Republic // [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) (date of addressing: 23.11.2018)
  14. Commentary to the Law of Tajikistan Republic “On Currency Regulation and Control over Currency” // Under the editorship of Professor Rakhimzoda M. Z. – Dushanbe, 2015. – 228 pp.
  15. Ghetman-Pavlova I. V. “Juridical Construction “International Currency Law” and “International Fund Law” // “International Public and Private Law”. – M, 2007, N6. – p. 89
  16. Ismoilov Sh. M., Nodirov F. M. “Economy Law”. Dushanbe: Valiant Men, 2010. – 462 pp.
  17. Kurbatov A. Ya. “Law Subjectship of Crediting Organizations: Theoretical Grounds of Formation, Contents and Problems of Realization”. Monograph. – M.: Jurisprudence, 2010. – 280 pp.
  18. Samadov B. O. Responsibility in Entrepreneurial Activity: Statal-Legal Regulation and its Practical Realization. Monograph. Under the editorship of Dr. of Jurisprudence, Professor Sh. M. Ismoilov. – Khujand: MTH-Davron, 2014. – 220 pp.
  19. Samadov B. O. Juridical Aspects of Regulation in Regard to Investitive Activity and its Importance in the Development of Entrepreneurship // State Investments, Taxation and its Sway over Economy Growth”. Materials of International Scientific-Practical Conference (May 6-7, 2014., Dushanbe). – Dushanbe 2014. – pp. 227 – 234
  20. The Dictionary of Juridical Terms (under the editorship of Professor M. A. Makhmudov. – Dushanbe: ER-Graph, 2012. – 612 pp.